

УДК 80  
ББК 81.2-3

ЧАНД СУХАН  
ОИД БА ВОМВОЖАҲОИ  
ГУФТУГӮИИ  
ОСОРИ АНВАР ОЛИМ

НЕКОТОРЫЕ СООБРАЖЕНИЯ О  
ЗАЙМСТВОВАННОЙ  
РАЗГОВОРНОЙ ЛЕКСИКЕ В  
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АНВАРА  
ОЛИМА

CERTAIN CONSIDERATIONS  
ABOUT BORROWED  
COLLOQUIAL LEXICON IN  
ANVAR OLIM'S WORKS

Хоҷаева Муқаддас Олимовна,  
н. и. филол., доценти кафедраи  
забони тоҷикии МДТ “ДДХ ба номи акад. Б.  
Гафуров” (Тоҷикистон, Ҳуҷанд)

Ходжаева Муқаддас Олимовна,  
к. филол. н., доцент кафедры таджикского  
языка ГОУ “ХГУ им. акад. Б. Гафурова”  
(Таджикистан, Худжанд)

*Khojayeva Mukaddas Olimovna, candidate of  
philological sciences, Associate Professor of the  
Tajik language department under the SEI “KhSU  
named after acad. B.Gafurov (Tajikistan, Khujand)  
E-MAIL: barakaeva-83@mail.ru*

**Калидвоҷаҳо:** таркиби лугавии забони адабии тоҷикӣ, вомвожсаҳои гуфтугӯй, лаҳҷаи Ҳуҷанд, эҷодиёти Анвар Олим, вомвожсаҳои гуфтугӯи арабӣ, вомвожсаҳои гуфтугӯи ўзбекӣ, ваҷҳи тасмия

То ҳол дар забоншиносии тоҷик вижагиҳои корбости вомвожсаҳои гуфтугӯи осори нависандагони алоҳида мавриди таҳлили ҳамаҷониба қарор нағирифтааст, ки ин нукта муҳиммияти мавзӯи тадқиқи мақоларо муайян менамояд. Дар мақола вомвожсаҳои гуфтугӯи арабӣ ва ўзбекии осори нависандай хушқареҳа Анвар Олим ба риштаи тадқиқ қашида шудаанд. Таъқид гардидааст, ки ҳарчанд миқдори вомвожсаҳои гуфтугӯй дар осори адаб зиёд нестанд, онҳо чи аз лиҳози шакл ва чи аз нуқтаи назари тобииши маъно вижагиҳои хос доранд. Ваҷҳи тасмияи як қатор вомвожсаҳои гуфтугӯи мавриди таҳлил бо истифода аз фарҳангҳои қуруни вусто, аз қабили фарҳангҳои “Фаҳри Қаввос” (асри XIV), “Бурҳони қотеъ” (садаи XVII), “Ғиёс-ул-лугот” (қарни XIX) ва лугатҳои тафсирию дузабонаи муосир муқаррар карда шудааст.

**Ключевые слова:** словарный состав, таджикский литературный язык, заимствования, разговорная заимствованная лексика, узбекская заимствованная лексика, этимология

Проблема особенностей использования разговорной заимствованной лексики в таджикском языкоznании до сих пор не становилась объектом специального исследования, что обусловливает актуальность настоящей работы. Проведен анализ разговорной арабской и узбекской заимствованной лексики в произведениях талантливого писателя Анвара Олима. Подчеркивается, что, хотя разговорная заимствованная лексика в творчестве А. Олима используется незначительно, она имеет особенности как в плане формы, так и в смысловых оттенках. На основе средневековых толковых словарей, в

---

том числе “Фарханги Фахри Каввос” (XIV в.), “Бурхони коте” (XVII в.), “Гияс-ул-лугот” (XIX в.) и современных толковых и двуязычных словарей устанавливается этимология ряда разговорных заимствованных слов в произведениях А. Олима.

**Key words:** basic stock of words, Tajik literary language, borrowings, colloquial borrowed lexicon, Uzbek borrowed lexicon, etymology

The actualness of the present research is preconditioned by the problem of peculiarities pertaining to the use of colloquial borrowed lexicon in the Tajik language, up to now the Tajik linguistics did not study the issue in question. The author conducted an analysis of colloquial borrowed Arabic and Uzbek vocabulary in the productions of Anvar Olim being a talented prose-writer. It is underscored that though colloquial vocabulary is used not considerably by A.Olim it has the peculiarities of its own both in the aspect of form and shades of meanings as well. Proceeding from mediaeval interpretation dictionaries, “Farhangi Fakhri Kavvos” (XIVc.), “Burhoni Kote” (XVIIc.), “Ghiyos-al-Lugot” (XIX c.) and modern interpretation and bilingual ones, the author establishes etymology of a number of borrowed words in the works by Olim.

Дар забоншиносии мусири тоҷик роҷеъ ба қалимаҳои иқтибосӣ, сабабу роҳҳои ба забони тоҷикӣ ворид шудани онҳо, тарзу усулҳои ба меъёрҳои забони тоҷикӣ мутобиқ гаштани вомвожаҳо ва дигар паҳлӯҳои ин масъала як қатор тадқиқот таълиф шудаанд. Файр аз ин, дар аксари асарҳои илмие, ки ба таҳлили забону услуби ин ё он адид бахшида шудаанд, масъалай вомвожаҳо ҳатман мавриди омӯзиш қарор гирифтаанд. Вале то ҷое ки мо огоҳ ҳастем, хусусиятҳои вомвожаҳои гуфтугӯии ин ё он адид то ҳол дикқати муҳакқиконро ба ҳуд ҷалб накардааст. Дар мақолаи ҳозир мо вомвожаҳои гуфтугӯии осори нависандай хушқареҳа Анвар Мирзоҳакими Олимро ба риштаи таҳлил мекашем.

Дар осори А.Олим мисли тамоми адабони дигар микдори муайяни вомвожаҳои гуфтугӯй мушоҳида мешаванд, ки бо усули корбаст ва тобишҳои маънӣ аз вомвожаҳои гуфтугӯии дигар шаҳру ноҳияҳо фарқ мекунанд. Вомвожаҳои гуфтугӯии осори нависандаро ба се гурӯҳ ҷудо кардан мумкин аст: арабӣ, туркӣ ва русию интернатсионаӣ ё ба таъбири баъзе забоншиносони имрӯза, аврупоизмҳо. Ба сабаби маҳдуд будани ҳаҷми мақола мо вомвожаҳои гуфтугӯии арабию туркии дар осори Анвар Олим ба мушоҳида гирифтаамонро баррасӣ намуда, таҳлили вомвожаҳои гуфтугӯии русӣ-интернатсионалиро ба мавқеи дигар вогузор менамоем.

Вожаи “домулло” дар қиссаи “Моҳмомо”-и Анвар Олим ба гунаи **домло** ва **қоридомло** омадааст.

**Қоридомло**, астағфируллоҳ гӯед, -нарм-нармак муллоро ба инсоғ овардан меҳост падар (11, 19).

-Э, **домло**, дил ҳам миллат дорад?- сари чунин масъалаҳо падар баҳс карданро дӯст медошт (11, 19).

Ҳам вожаи **домулло** ва ҳам қоридомулло дар тамоми лаҳчаҳои забони тоҷикӣ истифода мешавад. Дар ин ҷо таҳлил намудани вожаҳои мазкур ду сабаб дорад: аввалан, ваҷҳи тасмияи вожаи **домулло** ҳеле ачиб аст; сониян, дар лаҳчаҳои шимолӣ, аз ҷумла Хуҷанд қалимаи мазкур бо таҳфизи ҳарфҳои “у “ва “л” - **домло** ва **қоридомло** талафғуз карда мешавад.

Дар мисоли якум вожай **қоридомло** ба ҳамон маъни домулло аст. Дар лаҳчаи Ҳучанд мисли аксари лаҳчаҳои тоҷикӣ ва забони адабӣ, вожай **қорӣ** шахсеро мефаҳмонад, ки Қуръонро аз ёд медонад ва дар маъракаҳо онро тиловат мекунад. Азбаски аксари аъмоён аз хурдсолӣ ба ҳифзи Қуръон ва тиловати он машғул мешуданд, вожай **қорӣ** маъни мачозии “нобино”ро низ қасб кардааст. **Қорӣ** калимаи арабӣ аз решай **қараа** ба маъни “хондан, тиловат кардан” аст ва мутаносибан маъни тиловат-кунандай Қуръон ва умуман “хонанда”-ро дорад (4,324). Дар забони тоҷикӣ вожай **қорӣ** ба маъни умуман “хонанда” корбаст намешавад. Маъмулан, чун изҳори эҳтиром баъзе домуллоҳоро **қоридомулло** меноманд.

Роҷеъ ба пайдоиши калимаи **домулло** ду нуқтаи назар мавҷуд аст. Дар фарҳанги тафсирии забони ӯзбекӣ ваҷҳи тасмияи вожай мазкурро чунин шарҳ додаанд: “**Домулло** (форсӣ+ҳиндӣ, додо-падар, калон+а. мулло-омӯзгори дин) 1.Муаллими мактаби динӣ; 2.Шахси мадрасаро ҳатмкарда” (17,1,642).

Ҳамин нуқтаи назарро, бино ба гуфти олимни адабиётшиноси тоҷик Ҷ. Азизқулов, зиндаёд Расул Ҳодизода бо каме тасҳех ҷонибдорӣ карда будааст. Ҷ.Азизқулов менависад: “Шодравон Расул Ҳодизодаи адабиётшинос дар як навиштааш доир ба ваҷҳи тасмияи ин вожай изҳори ақида карда гуфтааст, ки **домулло** кӯтоҳшудаи **додомулло** аст (ба қиёси таъбирҳои **акамулло** ва **амакмуллои** мардуми Самарқанд), вале бад-ин хотир ин гуна маънидод кардани вожай домулло ақлгир нест ва хилоғи қиёс аст, зеро самарқандиён чун аҳли деҳоту қӯҳистониёни тоҷик падарро на додо, балки дада мегӯянд (1,265). Сипас, ӯ тафаҳҳусу ҷустуҷӯяшро дар бобати таъин кардани ваҷҳи тасмияи вожай **домулло** тавсиф карда, ақидаи хешро пеш мегузорад: “Ӯйгурҳо калимаи мавриди андешаи моро (яъне домуллоро –М.Х.) **дамулла** мегуфтаанд. Ин вожа ба василаи муллобачаҳои қошқарии (кошгарии – М.Х.) таҳсил-кунандай мадрасаҳои Бухоро ба ин диёр омада, дар миёни бухороиён роиҷ гардидаву муллобачаҳои маҳаллӣ онро ба гӯиши худашон мувоғиқ гардонида, **домулло** мегуфтагӣ шуданд” (1,265).

Алҳол калимаи “**домулло**”-ро мо вожай сода мешуморем, ҳарчанд он аз ду калима иборат аст: **до-мулло**. Баромади калимаи **мулло** маълум аст. Бино ба гуфти М. Муин ин вожа маъноҳои зеринро дорад: “**Мулло** (мутаррак- мунло; арабӣ- мавло)- 1. Дарсхонда, босавод; 2.Охунд, рӯҳонӣ, муаммам” (9, 4,4328).

Дар шарҳи устод М.Муин ду вожа эзоҳ меҳоҳад: мутаррак, яъне туркишуда; муаммам – аммомапӯшида. Дар дигар фарҳангҳо низ таъкид шудааст, ки вожай **мулло** гунаи тасхифшудаи калимаи арабии “**мавло**” ба маъни “роҳбар, сарвар” аст.

Калимаи “**до**” вожай хитой буда, маънояш “калон” аст. Ба ин тарик, маъни калимаи **домулло муллои калон** аст. Ин вожа хоси забони форсии Мовароуннаҳр аст, бинобар ин дар фарҳангҳои форсӣ, аз ҷумла фарҳангӣ М.Муин ва Ҳ.Амид ба назар намерасад. Дар забони форсии мусир мавриди истифода набудани ин калима, ба назари мо, фарзияи тавассути муллобачагони қошгарӣ дар Бухоро, сипас дар Мовароуннаҳр паҳн шудани вожай **домуллоро** тақвият медиҳад.

Ба ҳар ҳол, муайн кардани этимологияи вожай домулло тафаҳҳусу таҷассуси амиқтарро тақозо мекунад, ки он мавзӯи баҳси дигар аст.

Вомвожаҳои гуфтугӯии арабӣ дар забони асарҳои Анвар Олим сершумор нестанд. Ба ин гурӯҳ вожаҳои **маҳтал**, **шадду мад** (д), **исқот**, **ратакӯ фатак** доҳил мешаванд. Вожай **маҳтал** ба маъни “мунтазир кардан” ва “поёндан”:

Бечорая **маҳтал** кардем. (10,125)

Дар фарҳанги “Таджикско - русский словарь” вожай **маътал** ба маъноҳои зерин омадааст: Задержащий (во времени); 2.Ожидающий, вынужденный ждать; **маътал кардан, намудан касеро** - задерживать, заставлять кого-либо ждать» (7,222).

Ба ҳамин маъно вожай **маътал** дар “Фарҳанги тоҷикӣ ба русӣ” (19,558) низ омадааст. Дар назари аввал чунин менамояд, ки вожай **маҳтали** мавриди назари мо гунаи тасҳифшудаи **маътал** аст.

Дар фарҳанги тоҷикӣ ба тоҷикии интернетӣ вожай мазкур нисбатан муфассал шарҳ дода шудааст: “**Маътал** (аслаш муаттал) – интизор, мунтазир; маътали касе ё чизе будан - дар интизори касе ё чизе будан, касеро ё чизеро мунтазир будан; касеро интизорӣ қашидан; нигарони касе шудан; **маътал мондан** - бекор мондан; **маътал шудан** - а) мунтазир шудан, интизор будан; б) бекор мондан.” Дар ин шарҳ тавзехи дар қавсайн оварда дар бобати **муаттал** будани асли калима ҷолиб аст.

Тафтиш нишон дод, ки калимаи **маътал** дар “Фарҳанги забони тоҷикӣ”, “Фарҳанги форсӣ”-и М.Муин ва “Фарҳанги форсӣ ба русӣ”-и Ю.А. Рубинчик сабт нагардидааст. Дар ҳамаи фарҳангҳои номбурда, ҳамчунин дар “Фарҳанги арабӣ-руссӣ”-и Х.К. Барапов шакли **муаттал** (3,669) мазкур аст. Масалан, дар “Фарҳанги форсӣ”-и М. Муин вожай **муаттал** дар қатори маъноҳои дигар ба маънои “**бекор монда, дар интизор гузошта, муаттал шудан, муаттал кардан**” омадааст(9,3,4233).

Лозим ба таъкид аст, ки дар “Фарҳанги вожаҳо ва ифодаҳои мардумӣ дар осори Мавлоно”-и Ҳаёт Неъмати Самарқандӣ вожай **маътал** ба маъноҳои **интизор, мунтазир, босабр** бо мисол аз ғазали Мавлоно оварда шудааст:

*Ҳама аз кор аз он рӯй, ки маътал шудаанд,*

*Чу аз он сар нигарӣ, мӯй ба мӯ дар коранд.*

Мураттиб ба ин вожаи шарҳи зеринро илова кардааст: “Ин калима, ки дар забони зиндаи гуфтугӯиву шевагии тоҷикӣ, хусусан Самарқанд маъмул аст, дар ҳеч як фарҳанг оварда нашудааст”(16,119). Мисраи аввали ҳамин байт дар “Куллиёт”-и Мавлоно дар шакли зерин омадааст: **Ҳама аз кор аз он рӯй муаттал шудаанд.** Ҳушбахтона, дар “Куллиёт” тарзи қироати вожай мавриди назар бо гузоштани аломати ташдид дар болои ҳарфи “**то**”-и **муаллафа** ё **итқӣ** мушаххас карда шудааст, бинобар ин ҳондани он мавриди тардид қарор гирифта наметавонад. Аз ин рӯ, метавон ҳадс зад, ки дар қироати мисраи Мавлоно дар китоби Ҳаёт Неъмат саҳв рафтааст.

Дар асоси далоили боло бо занни наздик ба яқин гуфтани мумкин аст, ки вожай **маҳтал** шакли таҳрифшудаи калимаи “**муаттал**” ба маънои “**касеро мунтазир кардан**” мебошад. Сабаби ба гунаи **маътал** ба фарҳангҳои тоҷикӣ ба русӣ (7;15) ворид гаштани вожай мазкур тадқиқи маҳсусро металабад. Ҳамчунин қайд кардан зарур аст, ки вожай **маҳтал** дар гӯишҳои шимолӣ танҳо ба маънои “**мунтазир шудан/кардан**” ба кор меравад ва ба маънои “**бекор мондан**” корбаст намегардад.

**Шадду мадд** дар гӯишҳои номбурда ба маънои бо оҳанги шиддат ва газаболуд сухан рондан меояд:

Бобои Ҳайдар нахуст номе ба ҷеҳраи аламзадаву пурашки мо нигарист, сипас ба имом рӯ оварда, лабгазон бо **шадду мадд** гуфт (11,144); Қонуни шариат одамгарӣ ва луқмаи ҳалол ҳӯрдан аст,- бо **шадду мадд** гуфт падар (11,34).

Вожаи **шадд** аз вожаи арабии “**шадда**” ба маъни **нерўманд будан, ҷиддияту нерў зоҳир кардан, ба касе ногувор шудан** (3, 497) гирифта шудааст. Муҳаммад Ҳусайн Ҳалафи Табрезӣ вожаи **шаддро** бо шарҳи зер овардааст: “Шадд ба фатҳи аввал ва ташдиди сонӣ...дар арабӣ ба маъни “устувор бастан ва саҳт шудан”; ва “саҳт гирифтан”; ва “қавӣ гардонидан”; ва баланд шудани рӯз; ва ҳамла бурдан бошад” (5,3,1291). Муаллифи “Фиёс-ул-лугот” мегӯяд: “Шадду мадд- лафзи арабист; форсиён ба маъни “шаъну шавкат ва такаллуф” истеъмол мекунанд” (14,1,458). Такрибан ҳамин хел маъноҳои вожаи **шад** (д) дар фарҳанги М. Муин низ омадааст (9,3,2033). Калимаи **мад** (д) низ арабӣ буда, гайр аз маъни грамматикий (мадди алиф) ба маъноҳои “дарозӣ, дароз қашидан (-и чизе), болоравии оби баҳр омадааст (18, 1,618). Дар лаҳҷаи Хуҷанд ва навоҳии атрофи он ибораи “**мад қашидан**” ба маъни “дароз қашидани овози калима” истифода мешавад.

- Майлаш, келин, майлаш. Охир ин ҳам ба ман набера.
- Наберая-**мад қашид** келиноя. - Одама наҳандонед (10, 21).

Аз мисолҳои боло метавон ба хулюсае расид, ки таркиби **шадду мад** ба маъни маҷозии бошиддату ситеза гап заданро низ дорад.

**Ратақу фатак** аз ҷумлаи таркиби дигаре аст, ки мардуми Хуҷанд бисёр истифода мекунанд:

- Агар пай бурда бошӣ, ба қавли худашон, **ратақу фатаки** корҳо дар дasti занонашон не (10, 26).

Дар ин мисол таркиби “**ратақу фатак**” ба маъни дар ихтиёр будан омадааст, ки ин иддаоро ҷумлаи баъд низ собит месозад: Бо занҳояшон ҳатто маслиҳат намекунанд, vale сухани пиразанҳо, ба хусус модарашибонро ба замин намегузоранд... (10, 26).

Дар “Фиёс-ул-лугот” таркиби “**ратқу фатқ**” ба маъни “кӯшодану бастан омадааст (14,1 366). Дар “Фарҳанги форсӣ”-и Муҳаммад Муин низ **ратақ** бо ишораи “арабӣ” ба маъни “бастан” (9,2,1639) ва **фатак** ба маъни “кӯшодан” (9, 2, 2485) мазкур аст. “Фарҳанги форсӣ ба русӣ” ин вожаро ба маъни “идора кардан, соҳибихтиёрий кардан (13,1,716) овардааст.

**Искотро** хуҷандиён ба маъни “зормонда, ношуд, палид” истифода мекунанд: Ва шаб нисф нашуда, хурӯси куланг нӯл ҷониби ситораҳо карду бонг бардошт. “Сари худата ҳӯр, **искот**, сари худата - аз раҳти хоб хоболуд дуои бад кард модаркалон... (11, с. 121).

Вожаи мазкур дар фарҳанги устод Айнӣ наомадааст. Дар “Фарҳанги забони тоҷикӣ” (18,1,508) **искот** ба маъниҳои зерин мазкур аст: “**Искот (а).** 1. Партофттан, андохтан, афкандан, барафкандан; 2. Бача партофттан; бачаи нотамом пеш аз ҳафт моҳ зоидан; 3. Маҷозан ҳар чизи кӯҳнашуда, бекора ва бефоида”.

Дар “Фарҳанги тоҷикӣ ба русӣ” як маъни дигари ин вожа зикр шудааст: “Искот – вещь принадлежащая умершему, которого давали беднякам как вознаграждение за принятие им на себя грехов умершего; исқот бардоштан – принимать на себя грехи умершего” (7, 170).

Дар фарҳангҳои дигар, аз ҷумла фарҳанги М.Муин, “Фиёс-ул-лугот”, “Фарҳанги тоҷикӣ ба русӣ” (2006) бешу кам шарҳу тавзехи мазкур оварда шудааст.

Тоҷикон ва туркон, аз ҷумла ўзбекон аз қадимулайём дар ҳудуди Осиёи Марказӣ дар ҳамсоягӣ истиқомат доранд ва байни онҳо асрҳои аср алоқаи доимии иҷтимоио

---

иқтисодӣ ва фарҳангӣ барқарор буд ва ҳоло ҳам ҳаст. Ба гуфти забоншиноси маъруфи тоҷик Р. Фаффоров “...дар ҳама гуна шароит бехтарин воситаи алоқа забон буд. Аз ин ҷост, ки тадриҷан аз як тараф, забони ӯзбекӣ бо қалима ва ибораҳои тоҷикӣ бой шуда бошад, аз тарафи дигар, бисёр қалимаҳо ва ибораҳои ӯзбекӣ ба таркиби луғавии забони ӯзбекӣ доҳил шуда, онро инкишоф додаанд” (6, 37).

Қалимаҳои иқтибосии ӯзбекии асарҳои Анвар Олим, асосан, ба зиндагии ҳаррӯзии мардум иртибот доранд.

Аксари кулли қалимаҳои ӯзбекии осори Анвар Олим синонимҳои тоҷикии худро доранд, лекин бо сабабҳои мухталиф нисбат ба муродифоти тоҷикӣ дар лаҳҷаи Хуҷанд ва атрофи он вожаҳои ӯзбекӣ истеъмоли бештар доранд. Лозим ба таъкид аст, ки микдори вомвожаҳои гуфтугӯи иқтибосии ӯзбекӣ дар китобҳои Анвар Олим он қадар зиёд нест. Дар асарҳои Анвар Олим ғайр аз вожаҳои ӯзбекии ба забони адабии тоҷикӣ ва аксарияти лаҳҷаҳо воридгардида, аз қабили келин, қишилоқ, ӯгай, балачақҳа, қилиқ ва ғайра қалимаҳои ӯзбекие низ дучор мешаванд, ки дар лаҳҷаҳои шаҳру нохияҳои шимоли Тоҷикистон, аз ҷумла Хуҷанд бо тобиши маънӣ фарқ мекунанд .

Дар поён бархе аз ин вожаҳоро бо мисолҳо мавриди таҳлили мухтасар қарор медиҳем:

**Чимдӣ** - ин вожа ба маъни миқдори ноҷизи як шайъ, аксаран предметҳое, ки намуди хока ё қӯфта доранд, корbast мешавад: Раҳмати қиблагоҳият, ки мулло буданд, хуб ба ту сабақ додаанд. Як **чимдӣ** гардаш ба ман ҳам расидааст (11,119).

Дар фарҳангӣ забони ӯзбекӣ шарҳи зерини ин қалима омадааст: ”**Чимдим**-миқдоре, ки бо ду-се ангушт гирифтан мумкин аст” (17,3, 486).

Дар “Фарҳангӣ русӣ ба тоҷикӣ вожаи русии **щепот** ҷунун шарҳ дода шудааст: 1.чимдӣ; 2. щепот соли - як чимдӣ намак” (15,1226).

Дар “Фарҳангӣ тоҷикӣ ба русӣ” ду қалимаи **чимдӣ** оварда шудааст: 1.чимдӣ - шипать; чимдӣ кардан (намудан)-шипать; 2.чимдӣ || щепотка; як чимдӣ - намак щепотка соли» (7,443). Мураттибони “Фарҳангӣ тоҷикӣ ба русӣ” (19) бо сабабҳои номаълум ҳар ду моддаи луғавиро сарфи назар кардаанд. Дар фарҳангӣ устод Айнӣ ҳар ду маъни ин вожа мазкур аст:1. чимдӣ бо сари ду ангушт саҳт доштани ягон чиз; 2. миқдори ҷизҳои қӯфта, ки бар сари ду ангушт дошта мешавад” (2, 455). Мо ба маъни “миқдори бо ду ангушт гирифтаи ягон чиз” дар забони адабии тоҷикӣ муродиф пайдо накардем. Бино ба шаҳодати баъзе ахбордиҳандагон дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ барои ифодаи ин маъно вожаи “пучик” истифода мешавад, вале ин вожа дар “Фарҳангӣ гӯишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ” наомадааст.

Маъни дувуми дар “Фарҳангӣ забони тоҷикӣ” зикршуда ва маъни якуми дар фарҳангӣ Айнӣ (яъне бо сари ду ангушт саҳт доштани ягон чиз) омада бошад, дар забони тоҷикӣ бо ду муродиф ифода мешавад. Масдари **пучидан** дар “Фарҳангӣ тоҷикӣ-русӣ” (7, 315) ва “Фарҳангӣ тоҷикӣ ба русӣ” (19, 497) зикр шудааст. Гуфтан лозим аст, ки масдари **пучидан** бештар дар лаҳҷаҳои ҷануби Тоҷикистон роиҷ буда, дар шеваҳои шимол, аз ҷумла Хуҷанд мавриди истифода нест. Ғайр аз масдари мазкур дар забони тоҷикӣ масдари **нишкунчидан** вуҷуд дорад: “ Нишкунчидан” ба маъни нишкунҷ гирифтани бошад, ки гирифтани аъзост бо ду сари ангушт, ҷунонки

ба дард ояд” (5, 3, 140). Вожай **нишқунч** дар ҳамин лугат ба маънои зерин оварда шудааст: “Гирифтани аъзо бошад бо ду сариангушт ё ду сари нохуни даст, чунон ки ба дард ояд ва онро ба арабӣ қараз ва ба туркӣ чидик хонанд” (5, 3, 140). Дар фарҳанги “Фахри Қаввос” боз ду муродифи ин вожа оварда шудааст: “**Нахҷал** ва нишқунч - **нилак** бувад, ки ба ду нохун гиранд” (21,296). Аз ҳамаи шарҳҳои дар фарҳангҳо омада шарҳи муаллифи “Бурҳони қотеъ” комилтар аст, зоро дар он натиҷаи амал - **ба дард омадани аъзои бадани инсон** зикр шудааст.

Вожай **юрак** дар лаҳҷаи Хуҷанд ба маънои ҷуръат ба кор меравад. Медонам раис, воҳимаш зӯр. Худи ман юрак намекунам (11, 67).

Мураттибони фарҳанги тафсирии забони ӯзбекӣ (17, 5,88) калимаи **юракро** “натарсидан, часорат” шарҳ додаанд. Лозим ба таъкид аст, ки ба ин маъно, яъне ба маънои “часорату нотарсӣ” дар лаҳҷаҳои шимолӣ, аз ҷумла Хуҷанд вожай “турдадор” ё ибораи “дилу гурдадор” ва ё ибораи “дилу гурда” низ истифода мешавад.

Дар повести “Моҳмомо”-и Анвар Олим се мутародиф дар як саҳифа бо вожай **юрак** истифода шудааст: Баъди шом занону бачаҳо он тараф истанд, ҳатто мардҳои **дилу гурдадори маҳалла** ҳам **ҷуръати** аз он ҷо гузаштанро намекунанд (11, 67).

Калимаи **қийин** дар забони ӯзбекӣ маънои “кори сермашаққат”-ро дорад (17,5,283). Дар лаҳҷаи Хуҷанд ду гуна **каҳин/қийин корбаст мешавад**: Аз санг равған кашидан осону ба ту гап фаҳмондан **қаҳин** (11, 27). Аслан, безанӣ нағз не, **қаҳин**” (10, 104).

Дар забони тоҷикӣ муродифи хеле серистеъмоли вожа – мушкил вуҷуд дорад ва он дар лаҳҷаи Хуҷанд низ маъмул аст.

**Қамчин** ба маънои тозиёна дар забони адабии тоҷикӣ ва ҳамаи лаҳҷаҳо ба мушоҳида мерасад. Дар лаҳҷаи Хуҷанд ва гирду атрофи он аз ин калима ибораи фразеологии “як қамчин нарасидан” хеле маъмул ва серистеъмол аст. Маъмулан, дар бораи касе, ки корҳои беақлона ва ё ғайричашмдошти ба одобу аҳлоқи рӯзмарра номутобиқ мекунад, мегӯянд: “**ба ў як қамчин намерасад**”, яъне девонаавзост ва эҳтиёҷ ба муолиҷа дорад. Азбаски дар замони пеш девонагонро муллою эшонҳо “хонда мемонданд” ва дар рафти “хондан” қамчинкорӣ мекарданд, ибораи “як қамчин намерасад” ба маънои “эҳтиёҷ ба муолиҷа аз девонаҳӯй дорад”, пайдо шудааст. Варианти дигари ин воҳиди фразеологӣ...”як қамчин расидагӣ” ба маънои “аз каси девонаҳӯ каме сироят кардани девонаҳӯй ба каси дигар” корбаст мешавад. Табиист, ки дар ин ибораи фразеологӣ ба ҷои қамчин муродифи тоҷикии он - тозиёнаро истифода бурдан ғайриимкон аст, зоро “ҷузъҳои доҳилии воҳидҳои фразеологӣ дар аксари мавридҳо бо калимаҳои ҳаммаънои худ иваз шуда наметавонанд. Дар сурати ба таври сунъӣ иваз намудани ин ё он ҷузъи доҳили фразеологизм он ҳамчун масолеҳи тайёри забон аҳамияти худро гум мекунад (8,16): Аз дадояш ба ин ҳам **як қамчин расидагӣ**- овоз баровард зани амак, ки ... канори рӯи ҳавлӣ, назди оташдони пуралов истода мошбиринҷ мепухт (11,19).

Дар асли ӯзбекӣ вожа “**қамчи**” талаффуз мешавад (17, 5, 234).

Вожай **эб** дар Фарҳанги тоҷикӣ-русӣ” (7,464) ба маънои “мақбул шуморидан, сазовор шуморидан, сазовор, қулай” омадааст. Дар “Фарҳанги тоҷикӣ ба русӣ” (19) ин калима наомадааст. Дар лаҳҷаи Хуҷанд ва атрофи он калимаи эб ҳам ба маънои

---

Ҳад ва ҳам ба маъни “сазовору лоик” истифода мешавад: Савоб ҳам ба **эбайи бувачон** (10,20).

Ин калима дар забони ўзбекӣ ба ҳар ду маъно: ҳам ба маъни “маъқул ва муносиб” (17,5, 42) ва ҳам ба маъни ҳадду меъер (17,16) истифода мешавад.

Вожаи **сатанг** ба маъни “таниз, олуфта” дар лаҳҷаи шаҳру ноҳияҳои шимол, аз ҷумла Хучанд серистеъмол аст. Дар “Фарҳанги тоҷикӣ ба русӣ” (19,548) бо ишораи “разг.”- “гуфтугӯй” ҳисобида шудааст. Дар асарҳои Анвар Олим **сатанг** ба ду маъно корбаст шудааст: 1.олиҷаноб, пурдабдаба, боҳашамат: Амаки Ботур худро ба тегу табар зада пул меёфт ва дар ҳавлиашон хонаҳои хушсоҳти **сатанг** андохта буд (11, 195).

2. Ба маъни олуфта, хуслибос: Аз ҳамин ҷо (яъне аз Антарктида – М.Х.), ҳамроҳи ана вай, як ҷонвари **сатанг- каттacha** ҳаст-ку? (11,127)

Вожаи **каттacha** низ туркӣ буда, маъни аслиаш “калон, бузург, солхӯрда” аст. Маъмулан дар Хучанд кампирҳои маҳалларо **катта** меноманд. Дар мисоли боло вожаи **каттacha** ба маъни маҷозии “бодича, ҳавобаланд, мутакаббир” омадааст. Аз калимаи **катта** дар забони адабии ҳозираи тоҷикӣ **каттагӣ** ба маъни “ҳавобаландӣ” соҳта шудааст. Ин вожа дар Хучанд гунаи каттагиро низ дорад.

Дар асоси таҳлили иҷмалии вомвожаҳои гуфтугӯи осори Анвар Олим ба ҳулосаҳои зерин расидан мумкин аст:

1.Дар эҷодиёти нависанда асосан вомвожаҳои гуфтугӯи арабӣ ва туркӣ (ўзбекӣ) ба мушоҳида мерасанд.

2.Вомвожаҳои гуфтугӯи таркиби луғавии асарҳои Анвар Олим миқдоран зиёд нестанд.

3.Дар байни вомвожаҳои гуфтугӯи арабии осори адиб калимаҳое дучор мешаванд, ки чи аз лиҳози шакл ва чи аз диди маъно ҳоси лаҳҷаи Хучанд ва ноҳияҳои атрофи он мебошанд;

4.Байни вомвожаҳои гуфтугӯи арабӣ якчанд таркибе вомехӯранд, ки онҳо дар фонди асосии луғавии дигар адибони ин минтақа ва забони зиндаи Хучанду дехоти атрофи он дучор намегарданд;

5. Вомвожаҳои гуфтугӯи ўзбекии ҳикояву повестҳои Анвар Олим ҳарчанд дар аксари лаҳҷаҳои шимоли Тоҷикистон дучор мешаванд, бо тобишҳои маъни ба ҳуд ҳос аз ҳамдигар тафовут доранд.

#### *Пайнашишт:*

1. Азизқулов Ҷ. Аидӯҳти рӯзгор. –Душанбе: Бухоро, 2014. – 552 с.
2. Айнӣ, С. Куллиёт. Ҷ.12. –Душанбе: Ирфон, 1976. 564 +206 с.
3. Арабско – русский словарь. Составитель Баранов Х.К. – М.: Редакция иностранных и национальных словарей, 1957. – 2188 с.
4. Большой русско – арабский и арабско – русский словарь. Составитель Юшманов Ю.С. – М.: ООО “Дом славянской книги”, 2011. – 360 с.
5. Бурҳон, Муҳаммад Ҳусайн Ҳалафи Табрезӣ. Бурҳони қонеъ. Ба эҳтимоми Муҳаммад Муин. Дар панҷ мӯҷаллад: - Техрон, Амири Қабир, 1357.
6. Гаффоров Р. Забон ва услуби Раҳим Ҷалил. –Душанбе: Дониш, 1966. – 224 с.
7. Лугати тоҷикӣ – русӣ. Дар зери таҳрири М.В. Раҳимӣ ва Л.Қ. Успенская. М.: Нашиёти давлатии лугатҳои ҳориҷӣ ва миллӣ. 1954. -780 с.
8. Маҷидов Ҳ. Фразеологияи забони ҳозираи тоҷик. –Душанбе, 1982.- 103 с.
9. Муин М. Фарҳанги форсӣ. Дар шаши мӯҷаллад. – Техрон: Амири Қабир.

10. Олим Анвар. *Бачаи лалмӣ*. – Хуҷанд: Ношир, 2015. – 340 с.
11. Олим Анвар. *Моҳномо*. – Хуҷанд, 2016. – 288 с.
12. Олим Анвар. *Дар ломакон*. – Хуҷанд: Нури маърифат, 2013. – 498 с.
13. Персидско –русский словарь. Под ред. Ю.А. Рубинчика. В двух томах. – М: Русский язык, 1983
14. Ромпурӣ Гиёсуддин. *Гиёс-* ул- лугот. *Дар се ҷилд*. – Душанбе: Адиб, 1988.
15. Русско – таджикский словарь. Под ред. члена – корреспондента АН СССР М.С. Асимова . – М: Русский язык, 1985.- 1280 с.
16. Самарқандӣ Ҳаёт Немат. *Фарҳанги вожсаҳо ва ифодаҳои мардумӣ дар осори Мавлоно*. – Душанбе: Адиб, 2018. – 400 с.
17. Узбек тилининг изоҳли лугатӣ. 5 жислдӣ. – Тошкент: Давлат илмий нашириётӣ, 2008
18. Фарҳанги забони тоҷикӣ. *Иборат аз ду ҷилд*. – М: Советская энциклопедия, 1969.
19. Фарҳанги тоҷикӣ ба русӣ. – Душанбе, 2006. – 784 с.
20. Фарҳанги тоҷикӣ ба тоҷикии интернетӣ.
21. Фаҳри Қаввос. *Фарҳанги Қаввос. Фароҳамоварандагони матн, муаллифони пешгуфткор, тавзехот ва феҳристҳо* Муқаддасхон Ҳочаева ва Сайдумрон Сайдов. – Хуҷанд: Нури маърифат, 2003. – 293 с.

**Reference Literature:**

1. Azizkulov, Jumaboy. *Summing-up Life*. – Dushanbe: Bukhara, 2014. – 552 pp.
2. Atni, Sadreddin. *Compositions. V.12.* – Dushanbe: Cognition, 1976. – 564 + 206 pp.
3. Arabic-Russian Dictionary. Compiler: Baranov H.K. –M., 1957. – 2188 pp.
4. Big Russian-Arabic and Arabic-Russian Dictionary. Compiler: Yushmanov Yu.S. – M.: Assoc. Ltd “The House of Slavonic Book”, 2011. – 360 pp.
5. Burhon, Muhammad Husayn Khalafî Tabrezi. “Burhoni Kote”. Under the editorship of Muhammad Muin. In 15 volumes. – Tehran: The Great Emir, 1357 hijra.
6. Gafforov R. *Language and Style by Rahim Jalil*. – Dushanbe: Knowledge, 1966. – 224 pp.
7. Tajik-Russian Dictionary. Under the editorship by M.V. Rahimi and L.V. Uspenskaya. – M.: State Publishing-House of Foreign and Interpretation Dictionaries, 1954. – 780 pp.
8. Majidov Kh. *Phraseology of Modern Tajik Language*. – Dushanbe, 1982. – 103 ppp.
9. Muin, Muhammad. Persian Dictionary. In 6 volumes. – Tehran: The Great Emir.
10. Olim, Anvar. *Non-Cultivated Child*. – Khujand: Publisher, 2015. – 340 pp.
11. Olim, Anvar. *Mohnoma*. – Khujand, 2016. – 288 pp.
12. Olim, Anvar. *In non-Being*. – Khujand: Light of Enlightenment, 2013. – 498 pp.
13. Persian-Russian Dictionary. Under the editorship of Yu.A. Rubinchik. In 2 volumes. – M.: Russian Language, 1983.
14. Rompuri, Ghiyosuddin. *Ghiyos` Dictionary*. In 3 volumes. – Dushanbe: Man-of-Letters, 1988.
15. Russian-Tajik Dictionary. Under the editorship of the USSR AS correspondent-member M.S. Asimov. – M.: Russian Language, 1985. – 1280 pp.
16. Samarkandi, Hayot Ne'mat. *The Dictionary of Foreign Words and Expressions in Mavlono's Works*. – Dushanbe: Man-of-Letters, 2018. – 400 pp.
17. Interpretation Dictionary of the Uzbek Language. In 5 volumes. – Tashkent: State Scientific Publishing-House, 2008.
18. *The Dictionary of the Tajik Language*. In 2 volumes. – M.: Soviet Encyclopedia, 1969.
19. Tajik-Russian Dictionary. – Dushanbe, 2006. – 784 pp.
20. Interpretation Dictionary of the Tajik Language (elementary variant).
21. Kavvos, Fakhri. *Kavvos` Dictionary. Text transposition, preface, appendices*: Mukaddaskhon Khojayeva and Saidumron Saidov. – Khujand: Light of Enlightenment, 2003. – 293 pp.